

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 11.06.2019 №102

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгуӣ зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

| № | Ташкилоти харидор | Ному насаб ва телефони и шахси масъул | Усули харид | Предмети харид | Воҳиди ченак | Миқдор | Сана ва вақти кушодани лифофаҳо |
|------------|--|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------|--|
| 1271/1-554 | Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон | 227-66-60 | Хариди электронӣ | Молҳои конселярӣ ва хоҷагидорӣ | Номгуӣ | 55 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ |
| 1272/1-555 | МД “Мақтаб-интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи М.Атоев” | 227-66-60 | Хариди электронӣ | Мебел | Номгуӣ | 3 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ |
| 1273/1-556 | Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон | 227-66-60 | Хариди электронӣ | Таҷҳизотҳои оташқомӯшкунӣ | Номгуӣ | 14 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ |

| | | | | | | | |
|------------|--|--------------|------------------|--|--------|----|---|
| 1274/1-557 | МДТ “Литсейи касбии техникии саноати насочии ш. Душанбе” | 227-66-60 | Хариди электронӣ | Молҳои техникӣ, конселярӣ ва хоҷагидорӣ | Номгӯӣ | 27 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ |
| 1275/1-558 | Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҶТ | 227-66-60 | Хариди электронӣ | Молҳои конселярӣ, хоҷагидорӣ ва масолеҳи масрафӣ | Номгӯӣ | 28 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ |
| 1277/2-409 | Қӯдакистони № 152 н. Сино | 227-65-78 | Хариди электронӣ | Маводҳои хӯрокворӣ | Номгӯӣ | 38 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ |
| 1278/2-410 | Қӯдакистони № 93 н. Сино | 227-65-78 | Хариди электронӣ | Маводҳои хӯрокворӣ | Номгӯӣ | 31 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ |
| 1279/2-411 | Қӯдакистони № 77-и н. Сино | 227-65-78 | Хариди электронӣ | Маводҳои хӯрокворӣ | Номгӯӣ | 27 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ |
| 1280/9-210 | МД “МД Пажӯҳишгоҳи Гастроэнтерология” | 44-600-25-04 | Хариди электронӣ | Маводҳои доруворӣ | Номгӯӣ | 19 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ |
| 1281/9-211 | МД “МД Пажӯҳишгоҳи Гастроэнтерология” | 44-600-25-04 | Хариди электронӣ | Маводҳои реактивӣ | Номгӯӣ | 8 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ |
| 226/46-27 | ШСХК “Барқи Тоҷик” | 227-66-04 | Хариди электронӣ | Дастгоҳи тақсимотии 6кВ | Маҷмӯъ | 1 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|------------------|-----------------------------------|--------|-----------------|---|
| 260/46-34 | ШСХК “Барқи Тоҷик” | 227-66-04 | Хариди электронӣ | Таҷҳизотҳои барқӣ | Номгӯй | 2 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ |
| 259/46-33 | ШСХК “Барқи Тоҷик” | 227-66-04 | Хариди электронӣ | Электродҳои тамғаи гуногун | Номгӯй | 5 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ |
| 256/46-32 | ШСХК “Барқи Тоҷик” | 227-66-04 | Хариди электронӣ | Васлақҳои вакуумӣ Оиқҳо | Адад | 25 3000 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ |
| 254/46-30 | ШСХК “Барқи Тоҷик” | 227-66-04 | Хариди электронӣ | Васлақҳои вакуумӣ | Номгӯй | 2 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ |
| 94/37-67 | Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон | 227-66-04 | Хариди электронӣ | Сӯзишвории дизелӣ Бензин АИ-92 | Литр | 207730 60869 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ |

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳркардашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. *Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.*
- Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон *ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.*

